
ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ АЗ НИГОҲИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Опубликовано 30 сентября, 2022 - 05:34 пользователем Ҳайати тадорукот
[1]

**(дар асоси маводи китоби Пешвои миллат – Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ,
муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон “Забони миллат – ҳастии миллат”)
Раҳматуллозода Саҳидод, Ҷамолиддин Саидзода**

Кумитаи забон ва истилоҳот**Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакӣ**

Забон ба унвони падидай фарҳанги миллӣ аз замони пайдоиш барои нигаҳдории таърих, арзишҳои маънавии миллат, анъана ва суннатҳои мардумӣ хизмат карда, ҳамчун муҳимтарин унсури бақои миллат худро муаррифӣ намудааст. Тавассути забон дар ҳофизаи хаттии миллатҳо маҷмуи тафаккур ва андешаи мардум ҳамчун мероси маънавӣ аз наслҳои гузашта то имрӯз нигаҳдорӣ гардидааст, ки барои таҳқими худшиносию худогоҳии миллӣ мусоидат мекунад. «Мо вазифадорем, ки ин хазинаи бемислро чун гавҳари чашм ҳифз намоем ва барои устувор гардонидани пояҳои забони давлатиамон ҳарчи бештар заҳмат қашем. Зоро, андеша ва ғояи миллии ҳар як ҳалқ дар забону адабиёт ва фарҳангу ҳунараш ифода ёфта, дар тафаккуру маърифати фарзандони он ташаккул мейёбад»[7, 5].

Боиси хушҳолист, ки китоби дувуми Президенти кишвар Эмомали Рахмон – «Забони миллат – ҳастии миллат» (Забон ва замон), ки соли 2020 ба нашр расид, пурмуҳтавотарин асар первомуни забону адаб ва таърихи ҳалқи тоҷик аз ибтидои асри XIII то ибтидои асри XX буда, муштамил бар сарсухан, ҳафт боб, ҳулоса ва китобнома мебошад.

Муаллиф дар сарсухани китоб роҷеъ ба аҳамият, мақом ва вазифаи забон барои инсон, миллат ва давлат изҳори назар карда, аз ҷойгоҳи волои он дар таъриху тафаккури ҳалқ ва унсури сарнавиштсоз, шиносномаи қавму миллат, падидай фарҳангӣ, таъриҳӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ адабӣ, илмӣ, маънавӣ ва ғайра будани он ба иҷмол ҳабар медиҳад. Ҳусусан, дар бораи нақши бузурги забонамон на танҳо барои зинда мондани миллат дар замонҳои гуногуни таъриҳӣ, балки барои густариши фарҳангу адабу илми ҳалқу тоифаҳои гуногун дар мамлакатҳои Шарқ ба масобаи забони илм, адабиёт сиёсат, таъриҳи ва муошират ва ҳамчун забони лотинӣ, италиявӣ, инглизӣ ва соири забонҳои байналмилалӣ хидмат кардани он, маълумоти ҳаматарафа додааст. Дар ҳақиқат, забони ширин ва шакарини тоҷикӣ на танҳо барои эронинажодон, ба вижа тоҷикону форсҳо, балки соири қавму миллатҳои ҳамҷавор ва ҳамсарҳаду ҳамқисмат, ки дар як паҳнои ҷуғрофии васеъ – Эрон, Ҳурросон, Мовароуннуҳр, Ҳинд, Осиёи Сағир, мамолики Усмонӣ ва ғайра зиндагонӣ мекарданд, нақши забони байналмилалиро иҷро мекард. Муаллиф дар сарсухан ба муҳтавои китоби хеш, ки идомаи китоби аввал («Забони миллат ҳастии миллат», 2016) маҳсуб мешавад, бобҳои он низ ба таври муҳтасар сухан ронда, роҳро барои ошной ба хонандагон ҳамвор менамояд. Аз ҷумла, ӯ мегӯяд: «Китоби дуюми «Забони миллат – ҳастии миллат» саргузашту сарнавишти забони модарии моро аз ҳамлаи муғул (асри ҶIII) то суқути сулолаи Манғитиён дар Осиёи Миёна ва эълони Ҷумҳурии Ҳалқии Бухоро (1920) дар бар мегирад»[7, 6]. Албатта, ин маълумоти муқаддимавии муаллиф имкон медиҳад, ки хонандай закӣ ба муҳтавои китоб пай бибарад ва аз мақсаду мароми ниғоранд, аз навиштани ин китоби пурарзиш воқиф гарداد.

Муаллиф дар боби аввали китоб, ки «Забони тоҷикӣ ва санчиши замон» ном дорад, оид ба ҳуҷуми муғул ба кишвари мо, қатлу күштору оқибати фоҷиабори он, тақдири ҳалқу миллату забон, илму адабиёту фарҳанги ҳалқи тоҷик дар замони ноорому ҳунрез, ваҳшонияти муғул дар сарзамиҳои истилошуда, аз ҷумла Мовароуннаҳр, муносибати ғайриинсонии Чингизхон ба ҳалқи тоҷик, вазъи сиёсиву иҷтимоии кишвар, аҳли илму адаб сухан мегӯяд. Аз ҷумла, ӯ дар бораи муносибати Чингизхон ба тоҷикон, ки бисёр ваҳшиёна буд, сухан ронда, барои тасдиқи афкораш аз «Таърихномаи Ҳиротӣ»-и Сайфии Ҳиравӣ ин фикраро ба орият мегирад ва мегӯяд: «Ва зинҳор, ки бедору ҳушӯр бошӣ ва бар тоҷикон эътиимод нақунӣ, хосса бар ҳурросониён, ки дар ақолими ҷаҳон бо далерӣ ва кин хостану шаб рафттану камин сохтан бар саф омодаанд» [7, 13]. Ҳамин гуна муносибати душманонаи Чингизхон ба тоҷикон буд, ки баъд аз ҳамлаи муғул дигар эшон натавонистанд, ки дар он замон қомати ҳудро баланд намоянд ва ҷойгоҳи пешинаи ҳудро дарёбанд.

Забон ва адабиёти тоҷик дар ин замон зери фишори гуногун қарор мегирад, аммо, бо вучуди ин, ҳамчун забони расмӣ, забони аҳли илму адаб ба умри ҳуд идома медиҳад ва осори зиёде доир ба илму адабу ирфону тасаввуғу таъриху давлатдорӣ ва ғайра навишта мешаванд. Ҳусусан таърихнависӣ, ки бо супориши ҳонҳои муғул сурат мегирифт, дар ин замон ривоҷи зиёд пайдо менамояд ва муҷиби падид омадани китобҳое чун «Таърихи Ҷаҳонқушоӣ»-и Атомалики Ҷувайнӣ, «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ, «Таърихи гузидা»-и Ҳамдуллоҳи Қазвииӣ, «Таърихи Вассоғ»-и Фазлуллоҳи Шерозӣ ва ғайра мегардад. Дар ин давра шоирону нависандагону олимони маъруфу машҳуре зиндагию эҷод кардаанд, ки шуҳрати илму адаби моро ба ақсои олам бурдаанд. Аз ҷумла Саъдӣ, Насируддини Тусӣ, Ҷалолиддини Балҳӣ ва дигарон. Саъдӣ бо асарҳои «Бӯston» ва «Гулистон», Мавлавӣ бо китобҳои «Маснавии маънавӣ», Девони Кабир (Девони Шамси Табрезӣ), Насириддини Тусӣ бо асарҳое чун «Меъёр-ул-ашъор», «Таҷриди мантиқ» «Шарҳи ишорот», «Ҷавоҳирнома»,

ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ АЗ НИГОХӢ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Публикация сайта: «Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан» (<http://kumitaizabon.tj>)

«Таҳрири Уқлидус» ва ғайра нишон додаанд, ки миллати мо миллати фарҳангӣ аст ва дар ҳама ҳолат, ҳатто дар ҳолати ҷанг парешонӣ, асорату дарбадарӣ низ ҳувияти илмиву адабии ҳудро нигаҳ медорад ва ҳамчун тарғибари ғояҳои олии инсонӣ дар дили мардумон тухми умед, зиндагӣ, ваҳдату инсондӯстӣ ва бовар ба ояндаро мекоранд ва дар боло бурдани фарҳангу адаби башар ва ваҳдату ҳамдиллии онҳо нақши носутурдани мегузоранд.

Муаллифи китоб на танҳо ба ин ҷанбаи муҳими осори адабонамон дар замони муғул маълумот додааст, балки роҷеъ ба вазъи забону сабки баёни адабон низ маълумоти ҷолиб дар ихтиёри хонандагон гузоштааст, ки на фақат аз ҷанбаи забоншиносӣ, балки сабкшиносӣ низ барҳӯрдоранд ва барои онҳое, ки ба таърихи адабиёт, суннату навоварӣ, таъсирпазириву таъсиргузорӣ, қонуни таҳаввул дар илму адабиёту фарҳанг сарукор ва таваҷҷуҳ доранд, маводи муҳим медиҳанд. Масалан, маълумоти ў доир ба мураккаб шудани забон, такаллуфу тақлид дар баён, ибораорио муғлақгӯй, ривоҷи саҷъ, лафзгарӣ, корбурди зиёди талмехӯ асотири арабио исломӣ, ојту ҳадис, қалимоту ибороти арабио туркию муғулӣ, истилоҳоти тасаввуфию ирфонӣ ва амсоли ин дар ин давра ҳойизи аҳамияти муҳим мебошад, зоро он на танҳо вазъи забон, балки илму адабиёти моро низ оинавор ба намоиш мегузорад.

Албатта, сабки баёни олимону адабон дар ин давра яксон нест. Лихозо, мо дар ин давра, дар баробари сабки мураккабу печидai адабону олимон ба сабки содаву равон низ рӯ ба рӯ мешавем, ки намунаи боризи ин гуна осор асарҳои Саъдию Мавлавӣ буда метавонанд. Осори эшон намунаи олӣ ва як навъ меъёри забони адабии мо буда, дар тамоми адвор сармашқи гӯяндагони хурду бузурги мо будааст. Беҳуда осори саҳлу мумтанеи ин ду гӯяндаи бузургро ба Куръон монанд накардаанд:

Ростӣ, дафтари Саъдӣ ба Гулистон монад,
Тайботаш ба гулу лолаву райҳон монад,
Ўст пайғамбару он нома ба Қуръон монад
В-он ки ўро кунад инкор, ба шайтон монад[1, 54].

«Маснавии маънавӣ»-и Мавлавӣ
Ҳаст Қуръон дар забони паҳлавӣ[6, 5].

Маълумоте, ки муаллиф дар бораи забон ва адабиёти мо дар давраи таназзули ҳукмронии муғулҳо медиҳад, барои хубтару беҳтар шинохтани ҷеҳраҳои бузурги илму адабиётамон, аз ҷумла Ҳочуи Кирмонӣ, Убайди Зоконӣ, Салмони Совачӣ, Қамоли Ҳучандӣ, Носири Бухорӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Ибни Ямин ва сабку шевai ҳигориши эшон ба хонандагон кумак менамоянд. Аз намояндагони бузурги адабиёти ин давра диққати муаллифро бештар осори ду шоири бузург - Қамоли Ҳучандӣ ва Ҳофизи Шерозӣ ба худ ҷалб кардааст. Лихозо, ў бештар дар бораи ин ду симои тобноки адабиётамон таваққуф карда, дар бораи мақому ҷойгоҳи эшон, шевai баёни забони онҳо маълумоти муҳим ироа намудааст, ки на фақат барои хонандагон, балки муҳаққиқони таърихи забон ва адабиёт, сабкпажуҳон, олимону донишҷӯёну мактабиён ва тамоми қишироҳи ҷомеа муғид мебошанд.

Дар ҳақиқат, ин ду симои бузурги адабиётамон, ки дар давраи таназзули ҳукмронии муғулҳо зиставу эҷод кардаанд, на танҳо барои ҳам рӯзгорони хеш, балки адвори пасин низ намунаи ибрат, пайравӣ ва тақлид будаанд. Аз ин рӯ, адабон даст ба тамҷиди эшон задаанд, аз забону баёни дилкашу ширин ва сеҳрноку санъатгароёнаи онҳо сухан дар миён овардаанд. Соиб гӯяд:

Ҳалоки ҳусни худододи ў шавам, ки саропо
Чу шеъри Ҳофизи Шероз интихоб надорад[9, 330].

Каримирост:
Бисёр Қамоланд, Каримӣ, ба ҷаҳон, лек
Онро, ки Қамоли сухан аст, он зи Ҳучанд аст[12, 20].

Нигоронда дар поёни ин боби китобаш оид ба Темуриён сухан ронда, ибтидо дар бораи авзои сиёсӣ ва пасон илму адаби ин давра ва ҷеҳраҳои бузурги он - Ҷомиу Навоӣ маълумоти пурқимат дарҷ менамояд. Ба қавли вай, «комёбихои назарраси рушди забон ва адабиёти тоҷик дар ин давра ба номи Ҷавлонӣ Нуриддин Абдураҳмонӣ Ҷомӣ [1414-1492] ва шогирдону пайравони ў - Алишери Навоӣ, Абдуллоҳи Ҳотифӣ ва дигарон робитаи ногусастаний дорад. Забони баёни Ҷомӣ ҳам дар назм ва ҳам дар наср содаву равон буда, зуд ба дили хонанда роҳ меёбад... Ашъори Ҷавлонӣ Ҷомӣ дар байнӣ аҳли адаб ва миёни мардум шуҳрати баланд ёфта, шоирони баъдӣ бо тақлид ва пайравӣ аз осори ў шеърҳои зиёд гуфтаанд»[7, 72].

Дар боби дувум, ки «Забони тоҷикӣ дар нимҷазираи Ҳинд ва даврабандии он» ном дорад,

муаллиф дар бораи давлати Темуриёни Ҳинд, ки асосгузораш Бобур аст, изҳори ақида менамояд. Соҳиби китоб қабл аз он ки доир ба вазъи забону адабиёт дар ин сарзамин баҳс орояд, ибтидо сайре ба таърихи муносибатҳои мардуми тоҷик ва Ҳинд менамояд, аз қаробати ин ду ҳалқи ҳамнажод, эронитабор пайванду иртиботи китобҳои динии «Ригведа» ва «Авеста», авчи ин равобит ва ҳамзистӣ дар замони ҳукмронии Кӯшониён, Сосониён ва ғайра изҳори назар намуда, аз муносибатҳои мутақобилаи ин ду ҳалқи ҳамтабор, аз истилои араб то давраи ҳукмронии Темуриёни Ҳинд, ба хонандагон маълумот медиҳад. Мувофиқи тадқиқоти ў, «бо зуҳури дини ислом робитаҳои фарҳангӣ ва нуфузи забони тоҷикӣ ба миңтақаи Ҳинд роҳ ёфт» [7, 2020, 88], аммо маҳз бо истилои Султон Маҳмуд забон ва адабиёти мо дар ин сарзамин тавсия пайдо кард ва бо зуҳури Бобур ва истиқори давлати Темуриёни Ҳинд ба авчи аъло расид.

Муаллиф дар ин боб аз густариши забони тоҷикӣ дар Ҳинд, ҷараёни барқарор шудани сулолаи Темуриён дар ин сарзамин, муносибати Темуриёни Ҳинд ба забони тоҷикӣ, сабки «ҳинди» ва муҳтассоти забонии он, вазъи фарҳангнигорӣ дар ин сарзамин, дастурнависӣ ва оғаридани соири осори илмӣ ба забони модарии мо батағсил ҳарф мезанад. Ўз шоирону олимони тоҷикзабони Ҳинд, ки то замони Бобур дар ин сарзамин эҷод кардаанд, аз ҷумла аввалин шоирони тоҷикзабон дар Лоҳур – Абулфарҷи Рунӣ, Масъуди Саъд ва Дехӣ – Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳасани Дехлавӣ, Бадри Чочӣ, Зиёуддини Нахшабӣ, Минҳоҷи Сироҷ, Муайядуддини Хоразмӣ, Айни Моҳрӯ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва ғайра, бештар дар бораи Ҳусрави Дехлавӣ, ки бузургтарин шоири тоҷикзабони Ҳинд то зуҳурии шоирони замони Темуриён дар ин сарзамин маҳсуб мешавад, таваққуф менамояд, зоро, ба андешаи муаллиф, «Амир Ҳусрави Дехлавӣ (1253-1325) аз бузургтарин шоирони тоҷикзабони Ҳиндустон аст, ки бо фаровонии эҷодиёт дар таърихи адабиёти мо шуҳрат дорад... Мақоми Амир Ҳусрави Дехлавӣ дар густариши забону адабиёти тоҷик дар нимҷазираи Ҳиндустон хеле бузург буда, адибони баъдӣ ба вай ҳам дар шаклу ҳам дар мавзуъ пайравӣ кардаанд... Амир Ҳусрав на танҳо ҳамчун шаҳси забондону забоншинос, мусиқишиносу навозанда маъруф буд, балки ў ҳонандай хуби ҳунару мусиқии ҳалқои Ҳиндустон эътироф гардидааст.

Муаллиф дар бораи забони тоҷикӣ ва муносибати Темуриёни Ҳинд ба он маълумот дода, дар аввал аз зиндагонӣ ва фаъолияти адабии муассиси ин давлат – Бобур ҳикоят мекунад. Чунончи, ў мегӯяд. «Хонадони Темуриёни Ҳиндро Бобур асос гузаштааст. Бобур дар соли 1482 ба дунё омада, давраи аввали умри ў дар Фарғона гузаштааст. Вай бар асари ҳуҷуми Шайбонихон дар соли 1504 аз он ҷо ронда шуда, солҳои 1504-1525 дар Кобул, Бадаҳшон ҳукумат ташкил додааст. Баъд қасди ишғоли Ҳиндустон карда, аввал Панипат ва сипас Султон Иброҳими Лудиро, ки Султони Дехӣ буд, шикаст дод ва дар соли 1526 Дехливу Агра ва шимоли Ҳиндустонро аз рӯди Синд то Бангола ба даст даровард ва шоҳаншоҳии темуриёни Ҳиндро барпо намуд. Ў дар соли 1530 вафот кард ва ба ҷои ў писараш Ҳумоюн ба таҳти подшоҳӣ нишастан. Бобур як дафъа бо ҳамдастии Исмоили Сафавӣ ба ватани худ – Мовароуннаҳр ҳуҷум карда, то Самарқанд пешравӣ намуд, вале бо сабаби муқовимати мазҳабӣ байни шиаву сунниён аз тарафи ҳамватанонаш дастгирӣ наёфт ва дигарбора ба Кобул баргашт. Ў зиндагиномаи худро дар китobi «Бобурнома» муфассал тасвир намудааст. Бояд гуфт, ки худи Бобур Мирзо таъби шоири низ дошт ва аз шоирону фозилон сарпарастӣ мекард»[7, 114]

Сулолаи Темуриёни Ҳинд, ҳусусан, фарзандону наберагони Бобур, дар ривоҷу равнақи забон ва адабиёти мо дар ин сарзамин саҳми бузург гузаштанд. Ҳинд дар замони онҳо ҳатто барои аҳли илму адаби мо ба масобаи як навъ паногоҳ, Каъбаи умед, макони амну осоиш, конуни илму адаб ҷилвагар мешуд.

Ин аст, ки дар ин сарзамин дар ҳар дарбор, дар ҳар шаҳр шоирону олимон ҷамъ омада буданд ва ба кори эҷодӣ машғул буданд. Шоҳону вазирону риҷоли бузурги темурӣ, ки худ табъи шоири доштанд, шеър мегуфтанд. Ақбаршоҳ мансаби «Маликушшуарӣ» таъсис дода буд. Газолии Машҳадӣ аввалин шоири тоҷику форс буд, ки ба он сарфароз гардида. Ин ҳама меҳрубонию ғамхории шоҳону ҳокимони Ҳиндро дид, гурӯҳ-гурӯҳ шоирон аз Эрон, ба сабаби камтаваҷҷӯҳии Сафавиён ба шеъру шоири ва ноҳушнудии хеш аз мадҳ, таассубҳои мазҳабӣ, шароити бади эҷодӣ ва танг шудани доираи забони тоҷикӣ дар дарбори онҳо, мачбур мешуданд, ки рӯ ба Ҳинд биёранд. Лиҳозо, шоирони бузурге чун Урғӣ, Назирӣ, Ҳоҷа Ҳусайнӣ Санӣӣ, Ҳаётӣ Гелонӣ, Суфии Мозандаронӣ, Санҷари Кошонӣ, Зуҳурии Туршезӣ, Малики Қумӣ, Замирии Исфаҳонӣ, Толиби Омулӣ, Соibi Исфаҳонӣ, Ҳаким Рӯкно Масеҳи Кошонӣ, Калими Кошонӣ ва садҳо олиму нависандо ба Ҳинд омада, дар дарборҳои муҳталифи давлати Темуриён ба кори эҷодӣ пардохта, ному кому мақом мейёфтанд.

Шеъри тарз, тарзи тоза, ки дар Эрону Ҳурсону Мовароуннаҳр арзи андом намуда буд ва

ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ АЗ НИГОҲИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Публикация сайта: «Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан» (<http://kumitaizabon.tj>)

баъдҳо ба номи сабки «ҳиндӣ» машҳур шуд, ба василаи поягузорону устодони он ба Ҳинд бурда шуд ва равнақи беандоза ёфт. Нозукхаёй, мазмунофаринӣ, лутфу назокат, офариданӣ маънни тоза асоси кори шоирони ин сабк қарор гирифт ва адабиёти тоҷикӣ-форсӣ чи дар Ҳурӯсон, чи дар Мовароуннаҳр, чи дар Эрон, чи дар Ҳинд, чи дар Осиёи Сағир ва мамолики Ӯсмонӣ ба таҳаввулот рӯ ба рӯ гардид, Ҳусусан, шеъру шоирӣ дар Ҳинд, ки аз ҷониби аҳли дувал назорату пуштибонӣ мейфт, рушду тараққӣ кард, шеър ва забони мо мавриди арҷузорӣ қарор гирифт. Аммо, мутаассифона, гӯяндагони шеъри тарз, тарзи тоза (сабки ҳиндӣ) чунон саргарми нозукхаёй, мазмунофаринӣ гардиданд, ки дигар меъёрҳои вазъшударо ҳам фаромӯш карданд, ҳамин буд, ки ҳар гуна вожагони омиёнаро ба шеър ворид намуданд, пеҷидагӯй, муғлақбаёй ҷои содагӯиро гирифт ва шеър тадриҷан ба чистону муаммо табдил ёфт. Ҳусусан, Ҳоча Ҳусайнӣ Саноӣ, Зухурӣ, Шавкати Бухорӣ, Зулолии Ҳонсорӣ, Ҷалоли Асир ва ғайра, ки аз равияни пеҷида намояндагӣ мекарданд, ҳамин сарbastagӯй ва мубҳамсарайро ба Ҳинд низ бурданد ва пайравоне дар ин сарзамиන чун Носиралӣ, Фанимат, Бедил ва дигаронро пайдо карданд. Лекин гурӯҳи дигари шоирони ин сабк, аз ҷумла Урғӣ, Назирӣ, Толиб, Соиб, Фани, Неъматхони Олӣ, Сайидо ва амсоли ин ки осорашонро нисбатан сода мегуфтанд, дар иншои шеър муваффақ шуданд ва осори мондагору дархӯри аҳамият офариданӣ. Рӯи ҳамин асос, муаллифи китоб ба таҳлили осори шоирони маъруфи сабки ҳиндӣ, аз ҷумла Урғӣ, Файзӣ, Толиби Омулӣ, Калими Кошонӣ, Фонии Қашмирӣ, Нозими Ҳиротӣ, Фании Қашмирӣ, Шавкати Бухорӣ, Бедил пардохта, хонандаро ба мазмуну муҳтаво ва зебоиҳои осори эшон ошно кардааст.

Ҳамзамон, муаллиф аз фарҳангнигорӣ дар Ҳинд батафсил сухан рондааст. Ба қавли муаллиф, «хизмати тоҷикинависони Ҳинду Покистон дар офариданӣ фарҳангҳо низ бузург аст.... Тавре ки маълум аст, аз асри XI сар карда, ба забони мо фарҳангҳои сершуморе, аз қабили «Луғати фурс»-и Асадии Тусӣ, «Фарҳанги Ҷаҳонгирий»-и Ҳусайнӣ Инҷу, «Баҳори Аҷам»-и Рой Тикчанд Баҳор, «Фарҳангнома»-и Ҳусайнӣ Вағоӣ, «Фарҳангги Рашидӣ»-и Абдурашиди Татаввӣ, «Бурҳони Қотеъ»-и Муҳаммадхусайн Ҳалафи Табрезӣ, «Фиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Фиёсуддин, «Чароғи ҳидоят»-и Алихони Орзу ва даҳҳо луғатномаҳои дигар таҳия ва тадвин шудаанд.... Фарҳангҳои тоҷикӣ, дарӣ ва форсии таълифшуда дар Ҳиндро метавон аз лиҳози таърихи навиштан ба се дастаи қалон, тақсим намуд: 1.Давраи пеш аз ҳукумати Темуриёни Ҳинд (асрҳои XIII-XVI); 2.Давраи ҳукумати Темуриёни Ҳинд (асрҳои XVI-XIX); 3.Давраи нав (асрҳои XIX-XX)»[7, 138].

Боби сеюми китоб, ки «Мақоми иҷтимоии забони тоҷикӣ дар асри XVI» ном дорад, аз шаш зербоб иборат буда, ба таҳлили вазъи сиёсиву иҷтимоӣ, забону адабиёт, фарҳанг, сабки баён, омиёнагарои адибон дар замони ҳуқмронии Шайбониёну Сафавиён ва барҳӯрдҳои мазҳабӣ дар ин давра бахшида шудааст. Муаллиф дар ин бахш оид ба муҳимтарин адибони ин давра дар қаламрави Шайбониёну Сафавиён, аз ҷумла Ҳилолӣ, Биной, Восифӣ, Мушғиқӣ, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, Абдибеки Шерозӣ, Соиб ва забону сабки баёни эшон, маълумот дода, тадриҷан мураккаб шудани осори гӯяндагонро дар ин аср бо далелу мисолҳо собит сохтаааст. Барои намуна ин мисоли овардаи муаллифро аз «Бадое-ул-вақоء» ба хониш мегирим, ки аз тамоюли мураккаб ва душвор гардидани забону баён дар ин аср дарак медиҳад: «Сарафрозо, банданавозо, маърузи замири мунири офтобтанвир, он ки шиддату суубату сармои дай ва сардии зимистону ҳушикиҳои вай ба дараҷае расида, ки ҳуршеди авчи торами ҷаҳорум, ки иборат аз ҳусрави Ҳовар аст, ҳар шом ҳудро самандарсифат дар оташи шафак меандозад ва шоҳи мамолики шом, ки моҳи анвар аст, дар ҳокистари сипеҳр ва аҳгари нучум маскан месозад. Ва қурраи ҳавоӣ, бо ин ки ҷуббай паринаи абр дар оғуш дорад, аз шиддати сармадам ба дам нафаси сард мекашад. Ва үнсури оташин, бо ин ки ҳамеша аз дуд пӯстини самур бар дӯш дорад, аз бурудати ҳаво ларза мезанад...»[7, 192].

«Забони тоҷикӣ дар асрҳои XVII-XVIII» унвони боби ҷаҳоруми китоб аст, ки дар он дар бораи ҳуқмронии Аштархониён, забону адабиёти тоҷик дар ин давра, услуби гӯяндагон, вижагиҳои забони адибон (вижагиҳои луғавӣ), қалимасозӣ, санъати саҷъ, корбурди истиорот, вижагиҳои дастурӣ ва амсоли ин дар муҳити илмиву адабӣ Мовароуннаҳр суханронӣ шудааст. Дар ин боб маълумоти муаллиф дар бораи ду равия дар сабки ҳиндӣ-яке нисбатан сода (Сайидо) ва дигаре пеҷидаву мураккаб (Бедил) батафсил баҳс менамояд ва имтиёзи Сайидоро, ки матлабро содаву равон мегӯяд, нисбат ба пеҷидагӯён, аз ҷумла Бедил, ки мақсадро сарbastavу муғлақ мегӯяд, бо овардани мисолҳо ба намоиш мегузорад. Ба вижа аз омиёнагарои Сайидо изҳори қаноатмандӣ менамояд. Ба қавли ў, «истифодай фаровони қалимаву ифода ва дигар үнсурҳои забони гуфтугӯй забони асарҳои Сайидоро сӯфта кардааст. Аз ин рӯ, «бегонагӣ»-и онҳо дар забони адабӣ ҳис карда намешавад. Онҳо ҳусни забони шеъро «доғдор» накарда, баръақс, содагиву табий ва равонию ширини онро дучанд

афзудаанд. Сайидо, аслан, барои боз ҳам бештар содаву табий ва ба ҳалқ наздику фаҳмо гардондани шеър ба забони гуфтугӯй муроҷиат кардааст»[7, 216].

Муаллиф дар боби панҷум, ки «Забони тоҷикӣ дар асри XIX» ном дорад ва аз шаш зербоб фароҳам омадааст, дар бораи вазъи сиёсиву иҷтимоӣ, забону адабиёт, фарҳангнигорӣ, ҷараёни маорифпарварӣ, таҳаввули таркиби луғавии забон, такмили дастури забони тоҷикӣ ва ғайра қаламфарсой карда, ба хулосае меояд, ки «забони тоҷикии нимаи дуюми асри XIX ва сабку услуби он дар бисёр маврид идомаи ҳамон забони классики, дурустараш, забони баъд аз даврони Темуриён буда, забони саршор аз тақаллуфоти муншиёна ва лӯғоти арабӣ аст. Ба шаҳодати Айнӣ, «бехтарин мунший ва мактубнавис ҳамон қас маҳсуб меёфт, ки муддаоero, ки бо як ҷумла ифода карданаш мумкин аст, дар ду саҳифа бо қалимаҳои қофиядор печонад»[7, 263]. Аммо ба заъми ў, «бо вуҷуди он, ки дар забони ҳуҷҷатҳои давлатӣ мураккабнависӣ роҷӯ гардида буд, дар забони шеър оҳангу таровати забони тоҷикӣ идома ёфт ва забони шевои шоирона рушд намуд»[7, 264]. Пасон ў бо зикри шоирони ин давра - Ҷунайдуллоҳи Ҳозикӣ, Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ, Абдулқодирхочаи Савдо, Шамсуддини Шоҳин, Ҳоҷӣ Ҳусайнӣ Ҳатлонӣ, Нақибхони Тӯғрал ва таҳлилу баррасии осори онҳо мепардозад. Вай зимнан доир ба фарҳангнигорӣ низ суҳбат мекунад. Дар ин боб ҷои муҳимро таҳлили ҷараёни маорифпарварӣ ва осори маорифпарварон мегирад, ки пайдоиши он ба маорифпарварии Ғарб иртибот дорад. Албатта, саромади ин ҷараёни Аҳмади Дониш аст, ки бо осори пурарзишааш дар ин аср ном баровардаву пайравони зиёд пайдо кардааст. Шоҳин, Савдо, Ҳайрат, Асири, Мирзо Сомӣ ва дигарон аз ҷумлаи пайравони Аҳмади Дониш мебошанд.

Боби шашум, ки ба «вазъияти забони форсӣ ва дарӣ дар Эрону Афғонистон» иҳтинос дода шудааст, дар бораи авзои забон ва адабиёт, дар замони Қочориён, сабки баён, равияи бозгашти адабӣ, машоҳири илмиву адабӣ, нуфузи забони омма дар шеър, аз ҷумла, дар шеъри шоироне чун Фурӯғии Бастомӣ ва Қоонии Шерозӣ, маълумоти судманд медиҳад. Масалан, муаллиф дар бораи забон ва сабки сухани Фурӯғии Бастомӣ, ки мутааллиқ ба равияи бозгашти адабӣ мебошад, ҷунин мегӯяд: «Забони ашъори Фурӯғии Бастомӣ бо такя бар осори суханварони гузашта, чун Рӯдакиву Саъдиву Ҳофизу Ҷомӣ бештар содаву равон аст. Таваҷҷӯҳ кунед бар як ғазали ў, ки ба ғайр аз ҷанд үнсури арабӣ боқӣ ҳама қалимаву ибораҳои асили забони тоҷикиро ташкил медиҳанд:

Дӣ ба раҳаш фикандаам тифли сиришки дидаро,
Дар кафи доя додаам қӯдаки наврасидаро.
Бахти рамида ром шуд, ваҳшати ман тамом шуд,
Қон сари зулф дом шуд пойи дили рамидаро.
Аз лаби шаккарини ў бӯса ба ҷон ҳаридам,
Зон ки ҳаловате бувад ҷинси гаронхаридаро...».

[7, 331].

Муаллиф дар бораи Қоонӣ, ки ба қавли Шиблии Нуъмонӣ, бузургтарин шоир баъд аз Соиб дар Эрон маҳсуб мешавад, забону сабки баёнаш, ки ба содагию равонӣ иртибот мегирад, низ андешаҳои пурарзиш ироа менамояд.

Ба қавли соҳиби рисола, «аз нимаи дуюми асри XIX бо зиёд гардида нифузи кишварҳои Ғарб таъсири фарҳангу адабиёти Аврупо ба Эрон бештар мегардад. Тарҷумаи осори Жюл Верн, Виктор Ҳюго, Шекспир ва як силсила роману достонҳои машҳури аврупой ба забони форсӣ сабаби пайдо шудани осори ба онҳо монанд дар Эрон мегардад.

Мусаллам аст, ки дар давраи Машрута забон ва адабиёт ба таҳаввулот ва вижагиҳои зиёде рӯ ба рӯ гардида буд. Лиҳозо, муаллиф дар идомаи суханаш роҷеъ ба вижагиҳои шеъри ин замон ба ҳонандагон маълумоти пурқимат медиҳад. Аз ҷумла, ў мегӯяд: «Хусусиятҳои дигари шеъри ин рӯзгор соданигорӣ буд. Шоирон қӯшиш мекарданд, ки матолиби рӯзро дар қолабҳои бисёр сода бо забони мардуми одӣ баён кунанд. Аз ин рӯ, ороишҳои лафзӣ, санои бадей, ибҳом ва киноёти дур аз зеҳнро камтар истифода мекарданд. Баръакс, танзҳо ва масалҳои омиёнаи фаровон ҷогузини нозуккориҳои бадей мегаштанд ва ҷо-ҷо шакли анъанавӣ муроот намешуд. Яке аз хусусиятҳои дигари давраи Машрута дохил шудани истилоҳоти нав ва лӯғоти ҳориҷӣ дар забони шеър мебошад. Гурӯҳи аввал истилоҳот ва таркибҳое буданд, ки дар натиҷаи вуруди маҳсулоти саноати Ғарб ва таҳаввулоти сиёсиву иҷтимоии солҳои охири Эрон ба миён омада буданд, ба монанди роҳи оҳан, сармоя, Маҷлиси Шуро, мошин, истибдод, фирқа ва ғайра. Гурӯҳи дигар қалима ва луғатҳои интернатсионалие буданд, аз қабили парлумон, политик, кобина ва амсоли он» [7, 335]. Сипас, муаллиф ҷеҳраҳои бузурги адабиёт дар ин давра - Фаррухии Яздӣ, Маликушшуаро Баҳор, Эраҷ Мирзо, Орифи Қазвиниро ба ҳонандагон ва аҳли илм муаррифӣ менамояд. Воқеан, давраи Машрута давраи тиллоии адабиёти Эрон маҳсуб мешавад, зоро адабиёт руҳи миллӣ, меҳаний пайдо менамояд.

Воқеанигорӣ, тарғиби афкори демократӣ, озодиҳоҳона, ватан-парварона, сулҳӯёна дар саросари кишвар ривочу равнақ меёбад. Шоирон ба навоварӣ, тозагӯй даст меёбанд ва беҳтарин ғазалҳои иҷтимоию сиёсиро дар ин давра ба майдон меоранд, ки то имрӯз дар адабиёти мо камназиранд.

Муаллиф дар мавриди забону илму фарҳанги Афғонистон сухан ронда, бештар ба мақоми шомихи шоирони маорифпарвару мутараққии ин аҳд-Саид Ҷамолиддини Афғонӣ, Маҳмуди Тарзӣ, Бетоб, Ҳочи Исмоили Сиёҳ, Аҳқар, Мустағнӣ ва дигарон истинод менамояд ва таъкид меварзад. Масалан, дар бораи шоир Мустағнӣ чунин мегӯяд: «Яке аз шоирони номдор ва ҳамкори Маҳмуди Тарзӣ дар рӯзномаи «Сироҷ-ул-ахбор» Абдуалии Мустағнӣ (1876-1934) ба шумор мерафт. Мустағнӣ, ҳамзамон, яке аз поягузорони адабиёти навини Афғонистон ба ҳисоб меравад, ки аҳамияти илму фанро дар рушду инкишоф ва пешравии ҳёти иҷтимоии инсон ниҳоят баланд бардошта буд. Мустағнӣ дар яке аз ғазалҳои худ «Не шеърсаро бошу на рабти сухан омӯз, Ҷаҳде куну аз баҳри ватан илму фан омӯз» ҳамвatanони худро даъват намудааст, ки то кай худро мабҳути пистадаҳонӣ, садафдандонӣ, мурчамиёни, оҳучашмонӣ ва ҳадантмижгонии маъшуқаи худ месозанд, бояд аз пайи омӯхтани илму ҳунар дар Лондону Париж шаванд:

Коҳил машаву бехунар аз хонанишинӣ,
Чун рел пайи илму ҳунар тоҳтан омӯз.
Дар Ландану Порис пайи қасбу ҳунар шав,
Не турки хитоию на шӯхи Хутан омӯз.

Ағёр бубин, дар чӣ ҳаёланду ту ғофил,
Эй ёр, ту ҳам ибрате аз мову ман омӯз.
[7, 351].

Дар бораи Ҳочӣ Исмоили Сиёҳ, ки «саромади бузурги адабиёти мардумӣ» дар ин давра маҳсуб мешавад, ба тариқи зайл сухан мегӯяд: «Хаста-муаллифи тазкираи «Суханварони муосир», 186 нафар шоирони даризабони муосири Афғонистонро ёдоварӣ намудааст, ки дар миёни онҳо Ҳочӣ Исмоили Сиёҳ (1862-1946) мақоми маҳсус дорад. Маҳсули эҷодии ин саромади бузурги адабиёти мардумӣ танҳо як маротиба соли 1929 бо саъӣ ва эҳтимоми Абдураҳими Кӯҳистонӣ – ҳокими ҳукумати Ҳабибуллоҳони Калаконӣ, ба чоп расида буд. ... Дар асари мазкур афкори озодиҳоҳии шоир ба хубӣ инъикос ёфтааст». [7, 361].

Боби ҳафтум ва хотимавии китоб, ки «Забони тоҷикӣ дар ибтидиои асри XX» унвон дорад, дар бораи вазъи забону адабиёти тоҷик дар ибтидиои асри XX, асри пешравӣ, дигаргунӣ, инқилоб, озодӣ, маорифпарварӣ, рушди мактабу маориф, равшангарӣ, таҳаввул, тағиироти луғавӣ, дастурӣ, содагию равонии забон ва ғайра изҳори ақида менамояд. Дар ҳамин давра аст, ки забон аз асорату печидагӣ, такаллуф озод мешавад ва содагию равонӣ ба масобаи меъёр худро ба намоиш мегузорад. Мактабҳои нав күшода мешаванд, адібон ба тарғиби афкори пешқадам, аз ҷумла, маданияти русу Аврупо, мепардозанд. Аҳли илму адаб ғояҳои маорифпарварони Аҳмади Донишро дар ҳаёт татбиқ менамоянд. Тоҷикон соҳиби давлат мешаванд, аз мавҷудияти миллии худ на танҳо дарак медиҳанд, балки бо иншои «Намунаи адабиёти тоҷик» мепардозанд ва ба қавли муаллифи он – устод Айнӣ, ба даҳони пантуркистон муҳри ҳомӯшӣ мезананд. Аммо бо ин ҳама пантуркизм ва намояндагони он бар зарари миллати тоҷик фаъолият карда, ба ҳудшиносии онҳо осеби қалон мерасонанд, зеро онҳо мавҷудияти ҳалқи тоҷикро ҳар оина дар ин сарзамин инкор мекарданд. Забон ва баён тағиир меёбад. Ҳусусан, бо пайдо шудани матбуот дар ин давра дар шеваи эҷод ва таркиби луғавии забон дигаргунҳо пайдо мешавад. Ин тағииротро мо аз таъсиси мактабҳои нав, бунёди чопу ҷопхона, тарҷума аз забонҳои ғарбӣ, ба вижга забони русӣ, интишори рӯзномаву мачаллаҳо ва ғайра ба забони тоҷикӣ мебинем.

Пайдо шудани рӯзномаву мачаллаҳо ба забони тоҷикӣ ба густариши вожаву истилоҳоти тоза дар забон мусоидат карданд. Ҳусусан, нашри рӯзномаи «Бухорои шариф», ки билкул ба забони тоҷикӣ буд, барои бедорӣ ва парвариши эҳсоси озодиҳоҳии миллати тоҷик нақши муҳим бозид, зеро дар ин рӯзнома, дар баробари масъалаҳои дигар, «масъалаи покизагии забон, риояи дастур (грамматика)-и забон, номгузорӣ ва дигар масъалаҳои мавриди баҳси забон дар саҳифаҳои ин рӯзнома чойи асосири ишғол менамояд». [7, 373].

Дар ин давра, дар як муддати кутоҳ, дар сабку услуги калимасозӣ ва истилоҳсозӣ низ дар забонамон тағиироти назаррас ба вучуд омаданд. Дар инкишофи забону истилоҳсозӣ хидмати Мирзо Сироҷи Ҳаким, Асири, Аҷзӣ, Беҳбудӣ, Фитрат, Мунзим, ба вижга устод Айниро ба таври алоҳида бояд қайд кард. Эшон қӯшидаанд, ки забонро аз аносири вазнин, зиёдатӣ, ифрату тафрит дар саҷъ, муболиға дар суханпардозӣ, ки дар сабку забони баёни 1000-солаи мо ҳоким буд, то ҷое ки имконпазир аст, озод созанд ва осори худро ба забони наздик ба мардум,

ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ АЗ НИГОХӢ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Публикация сайта: «Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан» (<http://kumitaizabon.tj>)

содаву табиӣ, бидуни такаллуфу тасаннуъ, суханпардозии барзиёд ироа намоянд ва матлабро содаву кушоду равшан ба хонанда пешниҳод кунанд.

Муаллиф тағйироти дар забонамон воридшударо дар ин давра мусбат арзёбӣ намуда, рӯ ба сӯи содагӣ овардан, ба ҳаёт, воқеяят наздик шудан ва ғани гардидаи таркиби луғавии забони модариамонро таъкид мекунад. Ба қавли ў, «забони адабии тоҷикии ибтидои асри XX таҳаввулоти азимеро аз сар гузаронида, сифатан тағийир ёфта буд ва аз забони классикий акнун равшан фарқ мекард. Ин ҳама таҳаввулот барои татбиқи ислоҳоте, ки солҳои 20-ум ва 30-юми асри гузашта ба вучӯд оварда шудаанд, заминай муҳиме гардид. Ин давраи инкишофи забони адабӣ бо чунин тағйироти куллии худ ба забони адабии тоҷикии муосир наздикӣ бештаре дорад. «Ин ҳалқаи пайвандкунандай ду давраи асосии тараққиёти таърихии забони адабии тоҷик ва аввалин пояти нави такомулот ва инкишофи забони миллии адабӣ-забони ҳозираи адабии тоҷикӣ мебошад»[7, 392].

Ниҳоят, муаллиф хуносаҳои хешро дар поёни китоб, аз замони ҳучуми муғул ба кишвари мо то ибтидои асри XX, дар 40 банд баён карда, аз шебу фарози зиндагию ҳаёти ҳалқамон дар замони бедавлатӣ, ҳусусан забон ва адабиёти оламгирамон, маълумоти пурарзиш медиҳад ва таъкид менамояд, ки агарчи мо дар ин муддат қудрати сиёсиву иҷтимоиву иқтисодиву низомиро дар каф надоштем ва монеаҳои зиёде дар ин роҳ пешорӯи миллати мо қарор доштанд, аммо, ҳушбахтона, ҳамин забон ва адабиёту фарҳангамон моро аз маҳвшавӣ начот дод. Ба вижга осори камназири адібонамон, ки дар ин адвор дар Мовароуннаҳру Ҳуросону Эрону Ҳинду Осиёи Сағири Усмонӣ эҷод кардаанд, аз ҷумла, Аттору Мавлави Саноию Ҳоҷа Насируддини Тӯсӣ, Саъдӣ, Авҳадӣ, Ҳоҷу, Ҳофиз, Ибни Ямин, Салмони Совачӣ, Камоли Исмоилу Камоли Ҳуҷандӣ, Сайфи Фарғонӣ, Наҷми Розӣ, Авҳадуддини Кирмонӣ, Ҷомӣ, Ӯзарӣ, Үрғӣ, Назирӣ, Толиби Омулӣ, Калим, Соиб, Нозим, Фигонӣ, Ҳилолӣ, Биной, Ғаниӣ, Шавкат, Мушфиқӣ, Абдигӯсӣ, Файзӣ, Сайидо, Носиралӣ, Бедил, Аҳмади Дониш, Шоҳин, Қоонӣ, Баҳор, Фарруҳии Яздӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Асирий, Аҷзӣ, Айнӣ ва ҳазорон гӯяндагони хурду бузурги дигар, моро на танҳо аз хатари марг эмин дошт, балки умри ҷовидонӣ баҳшид.

Адабиёт:

1. Баҳор Муҳаммад Тақӣ. Ашъори мунтажаб./ М. Баҳор. – Сталинобод, 1958. – С.54.
2. Маонӣ Аҳмад Гулчин. Корвони Ҳинд./ А. Маонӣ.-Ч.2. – Машҳад, 1369. –С. 85.
3. Насафӣ Сайидо.- Қуллиёт./С. Насафӣ. – Душанбе: Дониш, 2018.
4. Насафӣ Сайидо.- Девон./С. Насафӣ. – Душанбе: Адиб, 2017.
5. Нуъмонӣ Шиблӣ.- Шеър-ул-Аҷам./ Ш. Нуъмонӣ.- Ч.3. – Душанбе, 2016.
6. Одилов Н. Ҷаҳонбинии Ҷалолиддини Румӣ. – Душанбе: Ирфон, 1974. –С.5.
7. Раҳмон Эмомалӣ. Забони миллат – ҳастии миллат./Э. Раҳмон. К.2. – Душанбе: Нашри муосир, 2020.
8. Табрезӣ Соиб. Мунтажабот./С. Табрезӣ. – Душанбе: Ирфон, 1980.
9. Табрезӣ Соиб. Девон./С. Табрезӣ. – Ч.1. – Техрон, 1374.
10. Ҳуҷандӣ Камол. Саду як ғазал./К. Ҳуҷандӣ. –Душанбе: Маориф, 1996. –С.20.
11. Ҷалолиддин Мавлоно Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ./ Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ. –Техрон, 2001. –С.425.
12. Шамисо Сирус. Сайри ғазал дар шеъри форсӣ. –Техрон, 1373.
13. Шерозӣ Саъдӣ. Қуллиёт./ С. Шерозӣ. – Ч.3. – Душанбе: Адиб, 1990. – С.51.

ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИИ ЗАБОНИ ТО҆ЧИКӢ АЗ НИГОХӢ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

(дар асоси маводи китоби Пешвои миллат – Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат – ҳастии миллат»)

Асари мондагори «Забони миллат – ҳастии миллат», ки ба қалами Пешвои миллат – Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут аст, дар ду китоб солҳои 2016 ва 2020 чоп гардид.

Ин китобҳо пурмуҳтавотарин асари илмӣ перомуни забону адаб ва таърихи ҳалқи тоҷик ба шумор мераванд. Дар ин мақола роҷеъ ба китоби дуюм – «Забони миллат – ҳастии миллат» (Забон ва замон), -Душанбе, 2020 ибрози андеша сурат гирифтааст. Китоб масъалаҳои таърих, вазъи адабӣ ва ташаккули забони тоҷикиро аз ибтидои асри XIII то ибтидои асри XX фаро гирифтааст. Дар мақола роҷеъ ба ҳолати забони тоҷикӣ дар асрҳои мазкур маълумоти таҳлили пешниҳод мегардад.

Калидвожаҳо: Забони миллат, рукни давлатдорӣ, арзиши миллӣ, фарҳангномаҳо, забони байналмилалӣ, сулолаҳо, ҳодисаю воқеаҳо, осори шоирон, ҳусни забон, мақоми иқтимоии забон, тағйирот дар забон, соданависӣ.

РАЗВИТИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА ПО МНЕНИЮ ЛИДЕРА НАЦИИ

(по материалам книги Лидера нации – Основателя мира и национального единства, уважаемого Эмомали Рахмона «Язык нации – бытие нации»)

Неоценимая книга «Язык нации – бытие нации», относящаяся перу Лидера нации – Основателя мира и национального единства, уважаемого Эмомали Рахмона опубликованная в 2016 и 2020 годах в объёме двух книг.

Эти книги являются содержательными научными произведениями о языке, литературе и истории таджикского народа. В данной статьи речь идёт о второй книге – «Язык нации – бытие нации» (Язык и время), – Душанбе, 2020. Книга рассматривает проблемы истории таджиков, литературное наследие и развитие таджикского языка с начала XIII и до начала XX столетия. В статье анализируется ситуация таджикского языка в данных столетиях.

Ключевые слова: национальный язык, основа нации, национальные ценности, лексикографические работы, межнациональный язык, династия, вековые происшествия, наследия поэтов, культура речи, социальный статус языка, преобразование в языке, простописание.

DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF THE TAJIK LANGUAGE ACCORDING TO THE LEADER OF THE NATION

(based on the book by the Leader of the Nation – the Founder of Peace and the unity of the nation, his excellency Emomali Rahmon «The Nation Language – the Nation Existence»

The invaluable book « The Nation Language – the Nation Existence », which belonged to the pen of the Leader of the Nation – the Founder of Peace and the unity of the nation, dear Emomali Rahmon, was published in 2016 and 2020 in the volume of two books.

These books are informative scientific works about the language, literature and history of the Tajik people. This article deals with the second book - "The Nation Language – the Nation Existence" (Language and time), -Dushanbe, 2020. The book examines the problems of Tajik history, literary heritage and the development of the Tajik language from the beginning of the XIII to the beginning of the XX century. The article analyzes the situation of the Tajik language in these centuries.

Keywords: national language, basis of the nation, national value, lexicographic works, interethnic language, dynasty, age-old incident, heritage of poets, culture of speech, social status of language, transformation into language, prosthetics.

Маълумот дар бораи муаллифон: Раҳматуллозода С. Р. Муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати ҶТ, д.и.ф., профессор, узви вобастаи АМИТ. Тел: 919002178; e-mail: saxidodi@list.ru [2].

Сведения об авторе: Рахматуллозода С. Р. заместитель председателя Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, д.ф.н., профессор, член-корреспондент НАНТ.

Тел: 919002178; E-mail: saxidodi@list.ru [2].

Information about the authors: Rahmatullozoda S.R. – vice-chairman of the Committee on Language and Terminology under the Government of the Republic of Tajikistan, Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Science of Tajikistan. Tel: 919002178; E-mail: saxidodi@list.ru [2].

Сайдзода Ҷ. Сарходими шуъбай адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ, н.и.ф., дотсент. Тел: 935499998

Сайдзода Дж. Главный научный сотрудник Института языка и литературы им. А.Рудаки НАНТ к.ф.н., доцент. Тел: 935499998

Saidzoda J. - senior staff scientist, Institute of Language and Literature named after A. Rudaki of the NAST, Ph.D. associate professor. Tel: 935499998

Рейтинг контента: 5

Средняя оценка: 5 (2 голос)

Источник:<http://kumitaizabon.tj/ru/node/6879?mini=2025-07>

Ссылки

[1] <http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/MRK.jpg> [2] <mailto:saxidodi@list.ru>